



«Тасдиқ мекунам»

МДТ «Донишгоҳи давлатии
Ахчин» ба номи академик Бобоҷон
Гарифуров, доктори илмҳои таърих,
профессор Чӯразода Ч.Х. *Мерӯ* соли 2021

ТАҚРИЗИ

муассисаи тақриздиҳанда ба диссертасияи номзадии Салимиён Озар Саидзод дар мавзӯи «Мафхуми «ғам» ва омилҳои гамбарангез дар маснавиёти Мирзо Абдулқодири Бедил» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик

Мирзо Абдулқодири Бедил дар шумори яке аз суханварони номвари адабиёти классикии тоҷик эътироф шудааст, ки дар қаламрави шеъри форсӣ, хоса сабки ҳиндӣ, тавассути ибтикороти ҳунарии хеш дар ғазал ва дигар анвои осори манзум ва мансур ба эҷоди таҳаввулоти маҳсус муваффақ шудааст. Шояд ҳамин корномаҳои вежаи ҳунарӣ ва ибдоот дар шеър буд, ки ҳанӯз аз замони рӯзгораш ба қалому андешаи вай таваҷҷуҳе маҳсус зоҳир шуда, то имрӯз ҷараёни муайянни шинохти шеъри шоир дар марзҳои муҳталифи шеъри форсӣ идомат кардааст. Дар нимаи дувуми ҷарни нуздаҳ дар шаҳрҳои бузурги Фароруд маҳфилҳои бедилхонӣ заминаҳои як ҷараёни бузурги бедилшиносиву бедилхониро ба вучуд оварданд, ки ин истиқболи шеъру андешаи шоир, бавежа сабки суханварии ӯ, омил ба зуҳури мактаби пайравони Бедил гардида, ҷодаи дигари маърифати сухани волояшро аз роҳи пайравӣ ва тазмину назирасарой давом бахшид. Ҳоло ба назар мерасад, ки асри имрӯз ба айёми маърифат ва шарҳи ашъору осори Бедил ва шинохти афкор ва андешаҳои баландпарвози ӯ табдил мейёбад, зоро давоми ду даҳсолаи охир дар кишвари мо ва берун аз он корномаҳои зиёде дар арсаи бедилпажӯҳӣ рӯи кор омада истодаанд. Бо ин ҳама таҳқиқоти густарда ва таваҷҷуҳи рӯзафзун ба шеъру андешаи Бедил, таҳқиқи сабки суханварӣ, тозакориҳо дар шевай баён ва ба қавли аҳли тазкира, «ихтироот дар забони форсӣ» паҳлӯҳои зиёде аз ашъори шоир ниёзи бештару пештар ба омӯзишу таҳқиқ

доранд. Дар навбати аввал, маълум аст, ки бештари таҳқиқоти анҷомёфта дар заминаи газалиёти шоир ба сомон расидаанд ва ҳанӯз дигар осори манзуми ў, хоса маснавиёташ, ба таври бояду шояд мавриди пажӯхиш қарор нағирифтаанд. Аз ин нигоҳ, дар адабиётшиносии тоҷик бо итминон метавон гуфт, ки диссертатсияи номзадии Салимиён Озар Саидзод яке аз аввалин пажӯхишоте эътироф мегардад, ки ба таври чудогона ба таҳқиқи як мавзӯи мустақил дар заминаи маснавиҳои Абулмаонӣ ихтисос ёфтааст. Агарчи дар таҳқиқоти дар арсаи бедилшиносӣ анҷомдодаи устод Садриддин Айнӣ, Бобобек Раҳимӣ, Бахтиёр Ҳамдамов, Нурадӣ Нуров ва дигарон матолибе чудогона бо ишорат ба арзишҳои адабиву шеваи баёни шоир дар маснавиҳояш ба назар мерасад, аммо бо итминон метавон изхор дошт, ки таҳқиқи мустақил ва алоҳида роҷеъ ба маснавиҳои Бедил аз манзари баррасии масоили марбут ба адабиётшиносӣ ва равоншиносии адабиёт дар Тоҷикистон то ин дам ба анҷом нарасидааст. Тамоюли таҳқиқии доктори илмҳои фалсафа Насиба Содикова ҳарчанд маснавиҳои Бедилро фаро мегирад, аммо баррасиҳои ў асосан дар заминаи ҷусторҳо дар афкори фалсафии шоир сурат гирифтаанд.

Диссертатсияи Салимиён Озар Саидзод «Мафҳуми «ғам» ва омилҳои ғамбарангез дар маснавиёти Мирзо Абдулқодири Бедил» унвон дошта, аз муқаддима, се боб, 15 фасл ва хулосаву китобнома таркиб ёфтааст. Нуктаи қобили таъқид он аст, ки интихоби унвони мазкур барои мавзӯи диссертатсия низ тамоюлҳои муҳими тозагии таҳқиқотро муайян месозад, зоро тавре аз пажӯхишҳои анҷомёфта маълум аст, масъалаи ҷанбаҳои равоншиносии адабиёт бештар дар заминаи насли муосири тоҷик дар зовияи таҳқиқи насли психологӣ ба мушоҳида мерасад, вале то кунун ҷанбаҳои равоншиносии шеър ба таври зарурӣ ба риштаи таҳқиқ қашида нашудааст. Дар қисмати дараҷаи омӯхта шудани мавзӯи диссертатсия низ ба ин матлаб ишорат шудааст. Баробари ин, дар муқаддима диссертант дараҷаи омӯзиши мавзӯро муқаррар намуда, ба маҷмӯи пажӯхишҳои анҷомёфта аз ду зовия роҳ кушодааст. Нахуст қисмати асосии тадқиқоти

рочеъ ба Бедил анчомёфтаро муайян ва тамоюлҳои таҳқиқии онҳоро тавсифу тасниф намуда, баъдан ба масъалаи омӯзишу баррасии ранчу ғам дар осори шоирону нависандагон дар адабиётшиносии ватаниву хориҷӣ, аз ҷумла русиву аврупой, ручӯъ кардааст ва муҳимтарин пажӯҳишҳои дар ин арса анчомёфтаро ном бурда, маҳсусиятҳои аслии онро тазаккур додааст. Мақсад ва вазифаҳо, равиши илмӣ, сарчашмаҳо, аҳамияти назариву амалий ва навгониҳои таҳқиқ, матолиби меҳварии барои дифоъ манзуршаванда низ дар муқаддима шарҳу баён ёфтаанд.

Боби аввали диссертатсия “**Баррасии ҷойгоҳи ғам дар адён, асотир ва илму адаб**” унвон дошта, дар се фасли он масъалаҳои шинохт ва маърифати ғам сар карда аз устураҳои қуҳани ақвоми мухталифи олам, адён ва осори файласуфону ҳакимон ва шоирони гузаштаи мо мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор гирифтаанд. Диссертант муқаррар намудааст, ки ғам дар таълимоти мактабҳои қуҳани фалсафиву динии Ҳиндӣ қадим мавқеъ ва ҷойгоҳи муайян дорад. Ҳамзамон, дар идомаи баррасиҳои ў дидгоҳҳои мактабҳои зарвонӣ, асотир ва равияҳои Юнони бостон, инчунин фарҳангӣ исломӣ роҷеъ ба моҳияти ғам ба риштаи таҳқиқ қашида шудаанд. Бар асоси таҳқиқоти анҷомдодай хеш диссертант муайян кардааст, ки ғам дорои муродифоти муайяnest, ки аз ҷумлаи онҳо вожаи «хузн» дар китоби муқаддаси Куръон 43 маротиба бо муштақоташ ба кор рафтааст. Баробари ин, шарҳу тавзехи шеваҳои корбурди ин мағоҳими ифодакунандаи ғам дар кутуби тафсир, осори дигари динӣ, инчунин осори муътабари тасаввуфӣ, чун «Тазкират-ул-авлиё»-и Аттор, таълифоти намояндагони фалсафаи қадими Юнон, чун Суқрот, Пифагор ва Афлотун дар меҳвари таҳқиқот қарор гирифта, дидгоҳҳои хоси онон роҷеъ ба маърифати ин отифа ё ҳиссиёти хоси инсонӣ баён шудаанд. Дар заминаи мутолеаи осори файласуфон ва ҳакимони даврони исломӣ, чун Ибни Сино, Насируддини Тусӣ, Имом Фаззолӣ, Умари Хайём ва дигарон муайян шудааст, ки ҳар яке аз ин донишварон нақду назарҳои хоси худро ба мағоҳими ғаму шодӣ, саодат ва шақоват, фазлу ахлоқ ва дараҷоти онҳо баён доштаанд. Ҳамин

равиши таҳқиқи масъала аз дидгоҳҳои макотиби фалсафии Фарб ва намояндагони барчастаи он берун намондааст. Дар ҷараёни баррасии масъалаи гам ва муодили он дар коргоҳи эҷодии шоирон диссертант ба натиҷае расидааст, ки «ғам аз ҳамон оғози даврони адаби форсӣ ҳамдаму ҳамроzi шоирон буд ва навъе ҳувияту асолати шеъри форсиро фароҳам меовард. Дар сабки хурросониву ироқӣ, ки ҷанд садсола дар адабиёти мо ҳукмрон буданд, такрибан адиборо пайдо кардан мумкин нест, ки дар баёни он сухане нагуфта бошад» (саҳ. 30). Дар идома, баробари ба риштаи таҳқиқ қашида шудани мавзӯи ғам дар ашъори Рӯдакӣ ва баъзе намояндагони дигари назми классикии форсу тоҷик, диссертант се омили ҳоси ғамбарангез барои шоиронро ба сурати «пешаи шоирӣ», «муносибати носолими эҷодӣ» ва «сирқати адабӣ» муқаррар кардааст, ки ба истиқлоли назар ва дидгоҳҳои ҳоси ӯ ба шинохти мавзӯъ таъкид меварзанд. Баъдан омилҳои дигаре, ки боис ба ҳузури мавзӯи мазкур дар шеъри шоирон мегарданд, низ муқаррар ва ҳар яке ба сурати алоҳида ба риштаи таҳқиқ қашида шудаанд.

Боби дувуми диссертатсия **«Мавзӯи ғам дар маснавиҳои Бедил»** унвон дошта, дар ҷаҳор ғасли он масоили ғамҳои нораво ва раво, насталҷӣ ё ҳасрати гузашта, ғамҳои гурезпазир ва гурезнапазир дар ин навъ осори шоир мавриди тадқиқу баррасӣ қарор дода шудаанд. Дар қисмати оғози баррасиҳои ин боб диссертант нахуст ба таври иҷмолӣ мазмун ва мундариҷа, таркиб ва соҳтори 4 маснавии муҳташами Бедил: «Ирфон», «Муҳити Аъзам», «Тилисми ҳайрат», «Тури маърифат» ва баъдан панҷ маснавии хурди ӯро баён намуда, роҷеъ ба муҳимтарин вежагиҳои соҳторӣ ва заминаву сабабҳои таълифи онҳо аз сӯи шоир ибрози назар кардааст. Дар ҷараёни таҳқиқи ғамҳои раво ва нораво низ нахуст ба таври муҳтасар ба сайри таърихии таҷассуми онҳо дар адабиёти гузаштаи тоҷик рӯчӯъ шуда, баробари таъкид бар шеваҳои зуҳурашон дар «Шоҳнома» ва ривоёти кӯҳани Юнони қадим ишорат рафтааст. Бар асоси таҳқиқоти анҷомдодаи диссертант муқаррар шудааст, ки ҳузн ё гами раво бештар дар

осори диниву ахлокӣ ва таълифоти адабиёти тасаввуф таҷассум ёфтааст. Мафҳуми «хузни мамдуҳ» низ нисбат ба ғамираво истифода шудааст. Бо таваҷҷӯҳ ба ҳикоёти муайяне, ки дар маснавиҳои «Ирфон», «Тилисми ҳайрат», «Муҳити Аъзам» ҷой гирифтаанд, маҳсусан ҳикоёти тамсилии таркиби ин осор дар диссертатсия муқаррар шудааст, ки ғамираво охират дар миёни аҳли ирфон дар шумори ғамҳои раво ё писандида қарор гирифтааст, зоро он сабаби раҳо шудани инсон аз ғамҳои дунёй, дурӣ ҷустан аз шодиву нишоти бебунёд, дар фикри молу сарвати инҷаҳонӣ набудан мегарданд. Таҳқиқи масъала ғоҳе бо равиши қиёсӣ сурат мегирад ва диссертант шеваҳои бозтоби ғамҳои равову нораворо дар маснавиҳои Бедил бо усулҳои таҷассуми онҳо дар «Маснавии маънавӣ»-и Мавлонои Балхӣ мавриди муқоиса қарор дода, дидгоҳҳои хоси Бедил ва тарзи баёни ӯро дар таркиби ҳикоёти тамсилий муқаррар мекунад. Баробари ин, нуктаи қобили таъкид он аст, ки ҳамин шеваи татбиқиву қиёсии таҳқиқ дар заманаи маснавиҳои худи Бедил низ мавриди истифода қарор гирифта, диссертант равиши баёни мавзӯъро дар маснавиҳои гуногуни Абулмаонӣ муқоиса кардааст.

Мафҳумҳои ҳасрати гузашта ё носталҷӣ ва ғамҳои гурезпазиру гурезнапазир низ бар асоси ҳикоёти манқул дар маснавиҳои Бедил шарҳу таҳлил шудаанд. Ҳосатан, зимни баррасии Ғам дар мақоми яке аз шаш нафар қаҳрамонони маснавии «Тилисми ҳайрат» диссертант ба натиҷае мерасад, ки «... нависанда ба он (яъне ғам) назари нек надорад, онро ҳароши чехраи умеду қусуфи орази хуршед медонад» (саҳ. 88). Дар ҷараёни таҳлилу баррасии мағоҳим ва масоили мазкур низ таҳқиқи қиёсӣ ва татбиқӣ аз назари муаллифи диссертатсия дур намондааст, зоро боз ҳам дидгоҳҳои Бедил дар қиёс ба назари файласуфони ғарбӣ низ таҳқиқ шудаанд.

Боби савуми диссертатсия **«Омилҳои ғамбарангез ва ғоятшиносии онҳо дар маснавиҳои Бедил»** унвон гирифта, меҳварҳои аслии таҳқиқи масоили мавриди назар дар ҳашт фасли он баррасӣ гардидаанд. Ба таъбири дигар,

ҳашт омили гамбарангез ҳамчун номи ҳар фасли ин боб муайян ва ҳар яке аз онон дар алоҳидагӣ таҳқиқ шудаанд. Аввалин омиле, ки аз назари диссертант барои Бедил гамбарангез аст, авомили иҷтимоӣ ба шумор меравад. Қабл аз вуруд ба мабоҳиси аслии боби мазкур мафоҳими меҳварии мавриди баррасӣ, омилҳои гамбарангез ва ғоятшиносӣ шарҳу тафсир ёфта, бо такя бар матолиби мавриди омӯзиш мафҳуми ғоятшиносӣ ҳамчун натиҷагириӣ шарҳ ёфтааст. Шинохти таъсири авзои иҷтимоӣ барои зуҳури ғам боис шуда, ки Бедил дар зимни маърифати он аз ҷомеаи сиёсиву табақоти иҷтимоии даври хеш интиқод намуда, роҳи расидан ба адли иҷтимоиро ҷустуҷӯ ва муқаррар мекунад. Омилҳои дигаре, чун хирсу тамаъ, кирдори ношониста низ навъе пайванд ба омили аввал доранд, ки ҷанбаи муҳими иҷтимоӣ доштанашон робитае умумӣ миёни онҳо барқарор мекунад. Имтиҳон чун омили дигари ғамбарангез низ аз ҳар зовия таҳқиқ шудааст, зеро, ба андешаи диссертант, «рӯзгор мисли як омӯзгор барои ҳар фард имтиҳоноте омода кардааст ва шахс ҳангоми рӯёруй бо онҳо микдори муайяни ранҷу ғамро таҷриба мекунад» (132). Ин ҷо мавзӯи ғам аз он зовияе баррасӣ мешавад, ки сабаби эҷоди он ҳамоно имтиҳонот аст. Шарҳи мувоғики матлаби онро пеш аз ҳама дар маснавии «Муҳити аъзам» пайдо кардааст, ки он ҷо аз ҷумла зери үнвонҳои «ҷоми юнусӣ», «ҷоми иброҳимӣ» ва монанди ин сарнавишт ва рӯзгори паёмбарон ҳамчун намоди таҷрибаи ғам бар асари имтиҳоноти илоҳӣ тафсир шудаанд. Омилҳои ғамбарангези ишқ ва аҷз низ бар асоси мутолеаи маснавиҳои Бедил бо шеваи хос ва муфассал баррасӣ гардидаанд. Албатта, ғамофаринии ишқ дар адабиёти гузаштаи мо шарҳу баёни хосае дорад, ки чӣ шоирону чӣ донишмандону ҳакимон назархое муайян роҷеъ ба он баён доштаанд. Хоса, ширинии ғами ишқ тафсилоти фаровоне дорад, ки онро ҳатто худи Бедил чун атияи илоҳӣ үнвон намуда, изҳор медорад, ки «Ҳар дил набарад ҷошнӣ аз доги муҳаббат». Аммо таҳқиқи масъалаи ғамофаринии аҷз баҳсест, ки фаротар аз ҳама дигар омилҳо метавон гуфт, хоси худи Бедил аст, чун аҷз дар навбати аввал дар шумори мафоҳими

калидии шеъри шоир қарор дорад ва дар шинохти асолати он шоир раҳе кушода, авчи кибриёро мебинад. Фамофаринии ачз дар таҳкики анҷомдодаи диссертант бар асоси ҳамон матолиб ва амалкарду мағоҳиме муқаррар мешавад, ки маърифати онҳо дар ихтиёри солики равандай ин роҳ нест ва барои дарку қашфашон очиз аст. Ба таъбири Бедил, ин ҳамон навои ишке ҳаст, ки фаҳмидан надорад. Диссертант бар асоси фармудаи шоир муайян мекунад, ки чораи асосии ин ғами барангехташуда танҳо ва танҳо ҳомӯшист.

Дар хулосаи диссертатсия, ки аз 15 банд таркиб ёфтааст, муҳимтарин натиҷаҳои аз таҳкики матолиби меҳварӣ бадастомада ҷой гирифтаанд, ки истиқлоли назар, натиҷагириҳои мушаҳҳас аз ҳар матлаб ва мавзӯи таҳкикшудаи диссертантро бозгӯй мекунанд.

Ба таври куллӣ, тадқиқоти анҷомдодаи Салимиён Озар Саидзод пажӯҳиши мукаммали анҷомёфта буда, як тамоюли муҳимми тадқиқотиро дар заминаи равоншиносии адабиёт фаро мегирад, ки бо такя бар сарчашмаҳои муҳимму арзишманд, дидгоҳҳои адабиётшиносону равоншиносони ватаниву ҳориҷӣ истиқлоли нақду назарҳои фардии муаллифро дар ҷараёни баҳсу баррасиҳои илмии меҳварӣ фаро мегирад.

Баробари қасби чунин дастовардҳои шоёни бебаҳси илмӣ ва арзишу аҳамияти илмии диссертатсия дар он баъзе камбудиҳо низ ба мушоҳида мерасанд, ки бартараф намудани онҳо боиси афзудани ҳусни рисола ҳоҳанд гардид:

1. Дар қисмати дараҷаи омӯхта шудани мавзӯъ на ҳамаи таҳкиқоти марбут ба Бедил ва равоншиносии адабиёт тавсифу баррасӣ шудаанд. Ҳоса, дар баҳши бедилшиносӣ ишорат ва истифода аз китоби пажӯҳишгари афғонистонӣ Саид Нурулҳаққи Коваш «Инсоншинохтии Бедил» ба ҷашм нарасид, ки дар се мӯжаллад ба нашр расида, дар ҷанд баҳше аз он, аз ҷумла қисматҳои «Ноҳушояндии натоиҷи орзуи худорои вуҷуд» ва «Зиндагӣ ё озори орзуҳо» матолиби марбут ба меҳвари баррасиҳои илмии диссертатсия баён шудаанд. Аз ҷумлаи таҳкиқоти дар

заминаи мабоҳиси марбут ба равоншиносии адабиёт анҷомшуда бошад бештар пажӯҳишоти донишмандони рус таъкид шудаанд. Ҳол он ки чанд рисола ва мақолаҳо дар адабиётшиносии кишварҳои форсизабон ба қалам омадаанд, ки аз ҷумлаи онҳо рисолаи доктор PhD Кулоҳчиён Фотима «Носталжӣ дар шеъри классики ирфонӣ» (Саноӣ, Аттор, Низомӣ ва Мавлавӣ), мақолаҳои Бобопур Захро ва Бобосафари Алиасфар «Носталжӣ дар шеъри Баҳор», Баҳодур Боқирӣ ва Фотима Таваккулӣ «Баррасӣ ва таҳлили носталжӣ дар маҷмӯаи ашъори Қайсари Аминпур» ба шумор мераванд.

2. Дар фасли аввали боби аввали диссертатсия, ки «Ҷойгоҳи ғам дар адён ва асотир» унвон гирифтааст, диссертант аввал баҳро аз адёни кухани ҳинд шурӯъ намуда, баъдан якбора ба фарҳанги исломӣ ворид мешавад, баъдан дубора боз ба таълимоти ҷараёнҳои аҳди бостони эрониву юнонӣ баргашта, пасон ба баррасии мавзӯъ дар таълимоти масҳӣ ва кутуби исломӣ мепардозад. Ба мушоҳида мерасад, ки то ҷое мураттабии баёни мавзӯъ риоят нашудааст. Беҳтар мебуд, дар ин қисмат меъёри замонӣ ба эътибор гирифта шуда, баррасиҳо мураттаб аз марҳилаи асотирии ҷаҳоншиносӣ шурӯъ гардида, баъдан дар таълимоти динӣ ва осори ахли тасаввuf идомат менамуд.

3. Диссертатсия чун «Мафҳуми «ғам» ва омилҳои ғамбарангез дар масnavиёти Бедил» унвон гирифтааст, беҳтар мебуд, ки дар аввали боби дувуми диссертатсия ба таври иҷмолӣ масъалаи шинохти мафҳуми ғам дар ашъори Бедил аз ҷанд зовия баррасӣ мешуд. Чунонки диссертант ҳам ишорат кардааст, дар маснавии «Тилисми ҳайрат» яке аз қаҳрамонони он Ғам мебошад, имкон дошт, ки худи масъалаи зарурати оғариниши образи ғам дар ин маснавӣ ва таъбири таркибҳои оғаридони Бедил дар таркиби осори ў чун «ғамобод», «ғамхона», «ғамкада», «ғампарвард», «ғампеша» ва амсоли ин ба таври алоҳида бар риштаи таҳқиқ кашида шавад.

4. Дар баъзе аз саҳифаҳои диссертатсия (57, 59, 61, 63, ...) бештар абёти шоҳид зикр гардида, таҳлилҳо камтар ба мушоҳида мерасанд. Ҳатто ғоҳе

танҳо ба як чумлаи хеле кӯтоҳ шарҳи абёти мазкур анҷом ёфтааст. Масалан, дар саҳ. 59 диссертант бо зикри «Парвона дар посух мегӯяд» абёти шоҳидро ба ҳам мепайвандад. Ё дар саҳ. 78 бо зикри чумлаи «Абёти зер бозгӯи бетобии Фараҳ ҳангоми пециданаш ба носталжист» иқтиро менамояд. Хуб мешуд, ки дар ин сухуф ҷанбаҳои таҳлилӣ тавассути таҳқиқ дар заминаи ҳунари шоирии Бедил дар баёну шарҳи мавзӯъ тақвият дода мешуд.

5. Боби савуми диссертатсия аз 8 фасл таркиб ёфтааст, аммо ба мушохида мерасад, ки таносуби куллии онҳо ҳамгун нестанд. Се фасли охири боб ҳамагӣ 7 саҳифаро ташкил медиҳанд. Беҳтар мебуд, ки ҳар се фасл дар ҳаҷми як фасл ҷобаҷогузорӣ мешуданд. Дар баробари ин, чун боби мазкур «Омилҳои ғамбарангез ва ғоятшиносии онҳо дар маснавиҳои Бедил» унвон гирифтааст, ба назари мо дар номи фаслҳои 1 то 5 дубора тақрори ибораҳои «ба ҳайси авомили ғамбарангез», «чун омилҳои ғамзо», «ҳамчун асбоби ғам», «нақши онҳо дар падидоии ғам», «ба ҳайси ду абзори ғамсоз» зарурат надорад.

6. Дар китобномаи диссертатсия низ баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд. Аз ҷумла, гоҳо маврид тартиби зикри ному насаби муаллифони осор тибқи талабот сурат нағирифтааст. Масалан, дар қисмати сарчашмаҳо тартиби зикри ному насаф нахуст ба шакли Бедил, Мирзо Абдулқодир.... рафтааст. Баъдан ному насафи баъзе шоирон ба ин сурат омада: Фани Кашмирӣ.... Назирии Нишопурӣ ва ... Ин тартиб асосан дар саҳ. 161 дида мешавад.

7. Дар матни диссертатсия ғалатҳои имлой ва техникий (саҳ. 29, 31, 32, 44, 57, 62, 77, 152, 170...) низ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба салоҳи кори диссертант мебошанд.

Камбудиҳои мазкур ба ҳеч ваҷҳ ба мундариҷаву соҳтори умумии диссертатсия халал ворид намесозанд. Аз сӯи дигар, баъзе аз онҳо ҳукми пешниҳодро низ доранд ва имкон ҳаст, ки ҳангоми таҷдиди нашри

диссертатсия ҳамчун монографияи илмӣ ва пажӯшишҳои ояндаи диссертант ба эътибор гирифта шаванд.

Диссертатсияи номзадии Салимиён Озар дар мавзӯи «Мағҳуми «там» ва омилҳои гамбарангез дар маснавиёти Мирзо Абдулқодири Бедил» ба талаботи оинномавии Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик мебошад. Монография, афтореферат ва маколаҳои нашри намудаанд диссертант муҳтавои аслии диссертатсияро дар худ таҷассум намудаанд.

Рисола ва тақризи муассисаи тақриздиҳанда дар маҷлиси кафедраи адабиёти классикии МДТ «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров» санаи 27-уми марта соли 2021, карори № 8 бо иштироки диссертант Салимиён Озар Саидзод мухокима ва тасдик гардид.

Иштирок доштанд: 12 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор 12 нафар, зид нест нафар, бетараф-нест нафар.

Раиси ҷаласа

**мудири кафедраи адабиёти классикии
тоҷик, номзади илмҳои филологӣ, дотсент**

Урунова М. Р.

**Котиби ҷаласа, номзади
илмҳои филологӣ, дотсент**

Бобоева М. С.

**Эксперт, доктори
илмҳои филологӣ, дотсент**

Нуров Н.Н.

Имзохон Урунова М.Р., Нуров Н.Н.,
Бобоева М.С.-ро тасдиқ менамоям.

Сардори Риёсати кадрҳо ва корҳои
мактуси МДГ “ДДХ ба номи
академик Б. Гифуров”



Ашрапова Заррина
Негматҷоновна

Сурога:

735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

Вилояти Суғд, шаҳри Ҳуҷанд,

Гузаргоҳи Мавлоибеков – 1,

e-mail:hgu@mail.ru.tj

WWW.hgu.tj

Тел: (+992) 8342264715